

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба кори диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзӯи: «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит

Ҳалимов Парвиз Абдувакилович хатмкардаи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон буда, соли 2009 онро аз рӯйи ихтисоси «Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит» бо баҳои хубу аъло хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ, аз соли 2009 фаъолияти омӯзгорӣ худро ба сифати ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон оғоз намуда, айни замон дар вазифаи муаллими калони ҳамин кафедра фаъолият менамояд. Дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ, Ҳалимов П.А. таҷрибаи назарраси амалии муҳосибӣ низ дорад: солҳои 2014-2018 дар Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №98-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба сифати сармуҳосиб кор кардааст ва аз соли 2016 то ҳол дар Институти ҷамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сармуҳосиб фаъолият дорад. Бояд қайд намуд, ки Ҳалимов П.А. дорандаи Сертификати дараҷаи байналмилалӣ САР, Сертификати муҳосиби касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аттестати тахассусии аудиторӣ буда, ҳамзамон ба фаъолияти аудиторӣ низ машғул мебошад.

Мавзӯи рисолаи диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 14.12.2019, протоколи № 5, тасдиқ шудааст.

Кори диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович ба масъалаи мубрами илмӣ ва амалии такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ, рақамикунории равандҳои баҳисобгирӣ, афзоиши талабот ба сифати иттилооти молиявӣ ва идоракунӣ, инчунин зарурати мутобиқсозии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ бахшида шудааст. Мавзӯи интиҳобгардида барои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад, зеро низоми муосири идоракунӣ субъектҳои хоҷагидорӣ ба иттилооти саривақтӣ, бозътимод, муқоисашаванда ва аз ҷиҳати таҳлилӣ истифодашаванда ниёз дорад, ки маҳз тавассути нақшаи дуруст ва оқилона тарҳрезӣшудаи ҳисобҳо ташаккул меёбад.

Мубрамии таҳқиқот аз он иборат аст, ки амалияи ҷорӣ ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ на ҳамеша талаботи идоракунӣ молиявӣ, таҳлили идоракунӣ, назорати дохилӣ ва банақшагирии стратегиро пурра таъмин карда

метавонад. Дар чунин шароит таҳияи модели аз ҷиҳати илмӣ асосноки нақшаи ҳисобҳо, ки тавонад талаботи баҳисобгирии молиявӣ, идоракунӣ ва истеҳсолиро муттаҳид намояд, инчунин шаффофият, низомнокӣ ва чандирии иттилооти баҳисобгириро таъмин созад, аҳамияти хоса пайдо мекунад. Муаллиф масъалаи таҳқиқшавандаро дуруст бо вазифаҳои ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ва баланд бардоштани сатҳи таъминоти иттилоотии идоракунӣ корхона алоқаманд менамояд.

Дар раванди иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ докталаб сатҳи зарурии мустақилияти илмӣ, фарҳанги таҳлилӣ ва омодагии касбиро нишон додааст. Ӯ асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷиро дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва методологияи сохтани нақшаи ҳисобҳо мавриди омӯзиш қарор додааст. Кор бо равиши маҷмӯи фарқ мекунад: дар он асосҳои назариявии ташаккул ва рушди нақшаи ҳисобҳо пайдарпай таҳлил гардида, хусусиятҳои таснифоти амалкунандаи ҳисобҳо ошкор карда шудаанд, таъминоти иттилоотии идоракунӣ корхона баҳогузорӣ гардида, инчунин самтҳои тақмили сиёсати ҳисобгирӣ ва таҳияи нақшаи кории ҳисобҳо пешниҳод шудаанд.

Навгонии илмӣ диссертатсия дар асоснок намудани нақшаи нақшаи ҳисобҳо ҳамчун заминаи мантиқии низоми иттилоотии баҳисобгирии корхона, муайян намудани мушкилоти методологияи таснифоти он, таҳияи равишҳо ба сохтани низоми ҳамгирошудаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ, инчунин пешниҳоди модели тақмили нақшаи ҳисобҳо дар шароити татбиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ифода меёбад. Арзиши махсусро муқаррароте ташкил медиҳанд, ки ба ташаккули нақшаи кории ҳисобҳо барои ташкилотҳои тиҷоратии ватанӣ равона шудаанд, зеро онҳо на танҳо ба риояи талаботи меъёрӣ, балки ба баланд бардоштани сифати қарорҳои идоракунӣ низ нигаронида шудаанд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки ҳулосаҳо, пешниҳодҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия овардашуда метавонанд аз ҷониби субъектҳои ҳоҷатидории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таҳияи сиёсати ҳисобгирӣ, ташаккули нақшаи кории ҳисобҳо, автоматикунонии равандҳои баҳисобгирӣ, таҳкими назорати дохилӣ ва баланд бардоштани эътимоднокии иттилооти молиявӣ истифода шаванд. Тавсияҳои таҳиянамудаи муаллиф ҳамчунин барои раванди таълим ҳангоми омӯзиши фанҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва аудит муфид буда метавонанд.

Бояд қайд намуд, ки докталаб дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ кафедра фаъолона иштирок намуда, дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ бо маърузаҳо

баромад кардааст ва нуқтаҳои асосии диссертатсия дар қорҳои илмӣ нашршудаи ӯ инъикос ёфтаанд. Ин ҳолат тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот ва мутобиқати онҳоро ба талаботе, ки ба қорҳои диссертатсионии чунин сатҳ пешниҳод мегарданд, тасдиқ менамояд.

Дар қараёни омода намудани диссертатсия Ҳалимов Парвиз Абдувакилович худро ҳамчун муҳаққиқи масъулиятшинос, меҳнатдӯст ва мақсаднок нишон дод, ки қодир аст масъалаи илмиро мустақилона таҳия намояд, маводи назариявӣ ва амалиро таҳлил кунад, натиҷаҳои таҳқиқотро ҷамъбаст намояд ва тавсияҳои асоснок пешниҳод созад. Ӯ дорои донишҳои зарурӣ дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит буда, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, адабиёти илмӣ ва маводи амалӣ самаранок қор карда метавонад.

Дар маҷмӯъ, қори диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович таҳқиқоти анҷомёфтаи илмӣ буда, дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ мебошад, унсурҳои наwgонии илмиро дар бар мегирад ва ба талаботе, ки ба диссертатсияҳои номзадӣ пешниҳод мегарданд, ҷавобгӯ аст. Он ҳамчунин пурра ба талаботе, ки нисбат ба диссертатсияҳо тибқи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 юни соли 2021, №267) муқаррар шудаанд, ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит тавсия дода мешавад.


Роҳбари илмӣ,

мудири кафедраи таҳлили иқтисодӣ

ва аудити факултети баҳисобгирӣ

ва иқтисоди рақамии ДМТ,

доктори илмҳои иқтисодӣ



Калемуллоев М.В.

Имзои Калемуллоев М.В.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори Раёсати

кадрҳо ва қорҳои махсуси ДМТ



Э.Ш. Шодихонзода

17 октябри соли 2025